

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 19.11.2019 №207

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2403/1-1094	Донишгоҳи технологии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Масолеҳи сохтмонӣ, таҷҳизотҳои офисӣ ва хоҷагидорӣ	Номгуӣ	139	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2404/1-1095	КҲФ ва МГ назди ҲҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Масолеҳи сохтмонӣ	Номгуӣ	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2405/1-1096	МД телевизиони қўдакону наврасон “Баҳористон”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ, таҷҳизотҳои техникӣ	Номгуӣ	52	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2406/1-1097	Кумитаи марказии Ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ, хоҷагидорӣ, қисмҳои эҳтиётии нақлиёт ва масолеҳи сохтмонӣ	Номгӯй	39	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2407/1-1098	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ	Номгӯй	99	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2408/1-1099	Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ, молҳои хоҷагидорӣ ва конселярӣ	Номгӯй	52	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2409/1-1100	Маъмурияти бахши тиҷорати Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ, хоҷагидорӣ ва техникӣ	Номгӯй	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2410/1-1101	Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ, хоҷагидорӣ ва таҷҳизоти техникӣ	Номгӯй	123	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2411/1-1102	Донишгоҳи (славянӣ) Россия-Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ, таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	97	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2412/2-772	МД истифодабарии роҳҳои н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Масолеҳи сохтмонӣ	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2413/2-773	Маркази саломатии шаҳрии ш.Ҳисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Мебел	Номгӯӣ	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2414/2-774	МДТТ № 129 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	21	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2415/2-775	МДТТ № 53 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2416/9-387	МД “Озмоишгоҳи миллии референсӣ”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои реагентӣ	Номгӯӣ	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2393/9-388	МД “Маркази миллии илмӣ пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои реагентӣ, воситаҳои ҷароҳатбандӣ	Номгӯӣ	60	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2394/9-389	Маркази ҷумҳуриявии илмий ҷарроҳии дилу рағҳо	44-600-25- 04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ ва реагентӣ	Номгӯй	30	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
<p style="text-align: center;">Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.</p> <p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. <i>Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</i></p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз чониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.</p>							